

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

АМИТ Ховар аз 30.06.2020 №97

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1003/1-459	ДД ТТ ба номи Абуали ибн Сино	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобили	Номгуӣ	98	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1004/1-460	МД «Мақтаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиши оид ба намӯдҳои риштаҳои амали»	227-66-60	Хариди электронӣ	Либоси варзиши ва молҳои хочаги	Номгуӣ	21	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1005/1-461	МД ТЕЛЕВИЗИОНИ КУДАКОНУ НАВРАСОН «БАХОРИСТОН»	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва молҳои таъиноти махсус	Номгуӣ	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1006/2-315	РИР н. Шохмунсур	227-65-78	Хариди электронӣ	Кисмҳои эҳтиётии автомобили	Тонна	50	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1007/2-316	РИР н. Шохмунсур	227-65-78	Хариди электронӣ	Пору	Тонна	300	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1008/9-192	МД «Маркази миллии тиббии ЧТ «Шифобахш»	446000304	Хариди электронӣ	Маводҳои дорувори	Номгуй	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1009/9-193	МД «Маркази шаҳрии ерии таъҷилии тибби»	446000304	Хариди электронӣ	Маводҳои дорувори	Номгуй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1010/9-194	МД ИР н. Сино	446000304	Хариди электронӣ	Сузишвори ва равангҳои молидани	Номгуй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғай дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғай дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.